

Тақризи
муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Сатториён Алишер Ҳамидзода дар
мавзӯи «Муаммоҳои танзими ҳуқуқӣ-граждани хизматрасонии
риэлторӣ дар бозори молу мулки гайриманқул дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон: ҷанбаҳои назариявӣ ва амалӣ», ки барои дарёғти дараҷаи
илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи
гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии
хусусӣ, пешниҳод карда шудааст

**Мутобиқати мавзӯъ ва муҳтавои диссертатсия ба шиносномаи
ихтисоси илмӣ.** Диссертатсияи Сатториён Алишер Ҳамидзода дар мавзӯи
«Муаммоҳои танзими ҳуқуқӣ-граждани хизматрасонии риэлторӣ дар
бозори молу мулки гайриманқул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаҳои
назариявӣ ва амалӣ», барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои
ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи
соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ, пешниҳод
шудааст, ки аз рӯйи он ба шурои диссертатсионӣ мувофиқи фармоши
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022, №16/шд, ҳуқуқи қабули
диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мувофиқ мебошад.

Мубрамии мавзӯи таҳқик. Дар шароити муосири рушди иқтисодии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки пас аз соҳибистикӯлӣ бо суръати баланд пеш
меравад, бозори молу мулки гайриманқул ҳамчун яке аз соҳаҳои калидии
иқтисодиёт нақши муҳим мебозад. Ин раванд на танҳо ба рушди
инфрасоҳторӣ ва шаҳрсозӣ мусоидат менамояд, балки муносибатҳои
ҳуқуқӣ-маданий, аз ҷумла хизматрасонии риэлторӣ, ки ба миёнаравӣ дар
амалиётҳои ҳариду фурӯш, ичора ва арзёбии амволи гайриманқул
алоқаманд аст, ба вучуд меоварад. Аммо, ҳарчанд фаъолияти риэлторӣ
дар Тоҷикистон аз солҳои 90 асри гузашта инҷониб зухур карда бошад
ҳам, то ҳол заминai ҳуқуқии муайян ва мукаммали танзимкунандай он
вучуд надорад. Ин ҳолат ба пайдоиши муаммоҳои зиёди ҳуқуқӣ ва
амалӣ, аз қабили вайрон кардани ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон,
ноустувории шартномаҳои маданий ва набудани ҷавобгарии ҳуқуқӣ
барои риэлторҳо, оварда мерасонад. Аз ин рӯ, омӯзиши муаммоҳои
танзими ҳуқуқӣ-гражданӣ дар ин соҳа, ки дар диссертатсияи
пешниҳодшуда таҳти унвони «Муаммоҳои танзими ҳуқуқӣ-гражданӣ
хизматрасонии риэлторӣ дар бозори молу мулки гайриманқул дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаҳои назариявӣ ва амалӣ» баррасӣ шудааст,
дорои аҳамияти баланди илмӣ ва амалӣ мебошад.

Мубрамияти мавзӯъ аз он бармеояд, ки дар шароити гузариш ба
иқтисодиёти бозоргонӣ, афзоиши ҳаҷми амалиётҳои амволи
гайриманқул ва ҳамроҳшавии Тоҷикистон ба равандҳои ҷаҳонӣ,
зарурати такмили низоми танзимии ҳуқуқӣ дар соҳаи риэлторӣ ҳар рӯз
муҳимтар мегардад. Кодекси маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар
санадҳои меъёри ҳуқуқӣ, ҳарчанд мӯқаррароти асосиро дар бар
мегиранд, вале хусусиятҳои соҳавӣ, аз ҷумла талаботҳои

иҷозатномадиҳӣ (литсензиякунонӣ), стандартҳои этикӣ ва ҷавобгарии гражданий-маданий барои вайронкуниҳои эҳтимолӣ, ба таври комил ҳал нағардидаанд. Ин норасоӣ ба пайдоиши низоъҳои ҳуқуқӣ, аз қабили шартномаҳои комиссиионӣ ва миёнаравӣ, ки ҳуқуқҳои моликиятӣ ва ҳимояи истеъмолкунандагонро зери хатар мегузорад, мусоидат менамояд. Дар ин замана, тадқиқоти диссертатсионӣ, ки ҷанбаҳои назариявиро бо таҳлили амалий муттаҳид месозад, метавонад асоси илмӣ барои таҳияи қонуни соҳавӣ ва такмили низоми ҳуқуқӣ гардад.

Дараҷаи навгонии натиҷаҳо дар диссертатсия ва нуқтаҳои илмие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд. Навгонии илмии таҳқиқоти мазкур аз он иборат аст, ки диссертатсияи мазкур аввалин таҳқиқоти мукаммал ва ҳамаҷонибаи масъалаҳои муҳими иқтисодӣ бозаргонӣ, яъне танзими бозори риэлторӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омузиш ва баррасӣ қарор дода шудааст. Диссертант вазифаҳои гузоштаи ҳудро дар самти таҳқиқоти диссертатсионии мазкур тавассути нуқтаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳоднамудааш пурра инъикос намуда, ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои ҳуд санадҳои меъёрий-ҳуқуқӣ, ақидаҳои назариявӣ ва маводҳои амалиро мавриди истифодабарӣ қарор додааст, ки онҳо дар маҷмуъ навгонии таҳқиқоти диссертатсиониро инъикос намудаанд.

Таҳқиқоти илмии мазкур ба муаллиф имкон додааст, ки аз ҷумла ҷунин нуқтаҳои муҳимро ба ҳимоя пешкаш намояд:

1. Яке аз дастовардҳои асосии илмии муаллиф муайян кардани мағҳуми «хизматрасониҳои риэлторӣ» дар доираи қонунгузории маданий мебошад. Муаллиф, ҳусусиятҳои муҳимми ин мағҳумро ошкор намуда, онро аз категорияҳои ҳуқуқӣ (масалан, миёнаравии умумӣ ё хизматрасонии оддӣ) фарқ мегардонад. Пешниҳоди муаллиф дар бораи баррасии хизматрасониҳои риэлторӣ ҳамчун навъи маҳсуси фаъолияти миёнаравии пулакӣ, ки ба ташкил ва муомилоти амволи ғайриманқул равона шудааст, ҳуд як навовари илмӣ аст. Ин мағҳум имкон медиҳад, ки ҷунин хизматрасониҳо ҳамчун объекти мустақили танзими ҳуқуқӣ-маданий чудо карда шаванд, ки ин ба рушди назарияи ҳуқуқи шартномавӣ дар илми сивилистикаи ватанӣ, мусоидат менамояд. Ин дастовард аз ҷиҳати илмӣ арзишманд аст, зоро дар адабиёти ҳуқуқӣ ҳанӯз нуқтаи назари ягона оид ба ин мағҳум вучуд надорад, ва муаллиф бо якҷоя кардани элементҳои назариявӣ ва амалий, асоси мустаҳкам барои тадқиқотҳои минбаъда мегузорад.

2. Дигар ҷанбаи муҳими дастовардҳои илмӣ муайян кардани табиат ва моҳияти ҳуқуқии шартномаи хизматрасониҳои риэлторӣ аст. Муаллиф исбот менамояд, ки ин шартнома дорои ҳусусияти омехта буда, элементҳои шартномаи ваколатдорӣ (созишномаи агентӣ) ва шартномаи хизматрасонии пулакиро дар бар мегирад. Асоснок кардани зарурати қонунан тасдиқ намудани ин шартнома ҳамчун навъи мустақили уҳдадории ҳуқуқӣ-маданий, бо таърифи равшани ҳуқуқу уҳдадориҳои тарафҳо, як пешрафти илмӣ аст. Ин таҳлил на танҳо ба ҳалли масъалаҳои назариявӣ мусоидат менамояд, балки асоси амалий барои такмили Кодекси мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам меоварад, ки

дар он ҳанӯз муқаррароти махсус барои чунин шартномаҳо пешбинӣ нашудаанд.

3. Таҳлили илмӣ нишон медиҳад, ки дар қонунгузории миллӣ меъёрҳои махсуси бевосита танзимкунандай хизматрасониҳои риэлторӣ вучуд надоранд, ки ин ба татбиқи танҳо танзими умумии шартномаи хизматрасонии пулакӣ оварда мерасонад. Ин ҳолат номуайяниро дар институти ҳуқуқии риэлтор ба вучуд оварда, ташхиси муносибатҳои байни риэлтор ва муштариро мушкил месозад ва самаранокии ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагонро дар бозори амволи ғайриманқул коҳиш медиҳад. Ин дастовард аз ҷиҳати илмӣ муҳим аст, зоро муаллиф бо истифода аз усулҳои таҳлили ҳуқуқӣ ва омӯзиши амалӣ, сабабҳои аслии ин норасоиҳоро ошкор намуда, ба рушди ҳуқуқшиносии муқоисавӣ мусоидат менамояд.

4. Дар бахши масъалаҳои амалӣ, муаллиф масъалаҳои татбиқи қонунгузориро дар соҳаи амволи ғайриманқулро таҳлил кардааст. Нишон дода шудааст, ки фаъолияти гайрирасмии риэлторӣ густариш ёфтааст, талаботи ягонаи таҳассусӣ ба риэлторҳо вучуд надорад ва механизмҳои ҷалби онҳо ба ҷавобгарӣ пурраа. Ин омилҳо ҳавфро барои муштариён зиёд намуда, эътимодро ба фаъолияти риэлторӣ коҳиш медиҳанд.

5. Муҳим будани истифодаи таҷрибаи давлатҳои дигар барои ислоҳоти ҳуқуқӣ низ аз дастовардҳои илмии муаллиф аст. Таҳлили муқоисавии ҳуқуқӣ нишон медиҳад, ки дар кишварҳои дигар (аз ҷумла ИДМ) санадҳои махсус амал мекунанд, ки низоми иҷозатномадиҳӣ, сертификатсия ва стандартҳои шартномавиро пешбинӣ менамоянд. Муаллиф ин механизмҳоро ҳамчун моделҳои муфид барои Тоҷикистон пешниҳод менамояд, ки ин ба рушди ҳуқуқи муқоисавӣ дар ҳуқуқшиносии ватанӣ мусоидат менамояд.

6. Ниҳоят, пешниҳодҳои мушахҳаси муаллиф оид ба такмили танзими ҳуқуқӣ, аз ҷумла таҳияи қонуни махсус «Дар бораи фаъолияти риэлторӣ», як дастоварди илмӣ-амалӣ аст. Ин пешниҳодҳо, ки иҷозатномадиҳӣ, мақоми ҳуқуқии риэлтор, шартҳои шартнома ва механизмҳои назоратро дар бар мегиранд, асоси илмӣ барои қонунгузорӣ фароҳам меоваранд.

Асоснокӣ ва эътимоднокии ҳулосаю тавсияҳои дар диссертатсия ифодаёфта. Асоснокии ҳулосаҳо ва пешниҳодҳое, ки дар доираи ин таҳқиқот ироа шудаанд, ба натиҷаҳои омӯзиши ҳамаҷонибаи мушкилоти ҷой доштаи институти муҳими муносибатҳои маданий, яъне риэлторӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфтаанд. Диссертатсияи мазкур нахустин таҳқиқоти мукаммали илмӣ дар самти хизматрасонии риэлторӣ тибқи қонунгузории мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, ки рушди қонунгузории соҳибкории миллӣ ва таҷрибаи пешрафтаи байналмилалиро дар робита ба ин масъала мавриди таҳлили васеъ қарор додааст.

Таҳлили диссертатсия, ақидаҳо, нуктаҳои илмӣ, ҳулосаҳо, мағҳумҳои илмӣ, проблемаҳои қонунгузорӣ ва амалӣ, ки аз тарафи

муаллиф пешкаш шудаанд, муайян намудани мавқеи мустақили хеш, асосноккунин нуктаҳои илмӣ ва хулосаҳо бо истифода аз доираи коғии маводи илмӣ ва таҷрибаи амалӣ ва бархе аз таҷрибаи судӣ аз он дарак медиҳанд, ки таҳқиқоти мазкур мустақилона навишта шудааст.

Хулоса ва пешниҳодҳои дар ин диссертатсия пешниҳодшуда аз таҳлил ва омӯзиши васеи адабиёти ҳуқуқӣ, санадҳои меъёри-ҳуқуқӣ ва таҷрибаи воқеии амалияи судӣ ба даст омаданд ва барои таҳқими бозори хизматрасонии риэлторӣ ва рушди қонунгузории маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидати назаррас ҳоҳад кард.

Ҳачм ва соҳтори диссертатсия. Соҳтори рисолаи илмии Сатториён Алишер Ҳамидзода дар мавзӯи «Муаммоҳои танзими ҳуқуқӣ-граждани хизматрасонии риэлторӣ дар бозори молу мулки ғайриманқул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаҳои назариявӣ ва амалӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи граждани; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии ҳусусӣ бо назардошти мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, аз рӯйхати ихтисорот, муқаддима, се боб, ҳафт зербоб, хулоса, номгӯйи адабиёт (маъҳазҳо) иборат буда, ҳачми умумии диссертатсия 168 саҳифаро дар бар мегирад.

Дар муқаддима асоснокии интиҳоби мавзӯъ шарҳ дода шуда, мушкилоте, ки дар назария ва амалияи татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои танзими ҳуқуқӣ-мадани хизматрасонии риэлторӣ дар бозори амволи ғайри манқул, муайян мегарданд. Маҳз ҳамин мушкилот зарурат ва аҳамияти мавзӯи мазкурро таъқид менамояд. Ҳамчунин, дар муқаддима мақсаду вазифаҳо, объекту предмети таҳқиқ, навгонии илмӣ, аҳамияти амалии натиҷаҳои бадастовардашуда муайян шудаанд.

Боби якум: «Табиати ҳуқуқии фаъолияти миёнаравӣ дар бозори молу мулки ғайриманқул».

Зербоби 1: «Ҷанбаҳои назариявии мафҳум ва моҳияти фаъолияти миёнаравӣ дар бозори молу мулки ғайриманқул».

Муаллиф мафҳуми фаъолияти миёнаравиро дар чаҳорҷӯбай Кодекси граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон (1999) ва Кодекси маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон (соли 2022) таҳлил намуда, норасоии муайянкунии фарқи байни миёнаравҳо, намояндагон ва маклерҳоро ошкор мекунад. Набудани санадҳои ҳуқуқии ягона барои танзими фаъолияти миёнаравӣ боиси гуногунфаҳмӣ ва мушкилоти амалӣ мегардад. Падидай миёнаравӣ ҳамчун институти мустақили ҳуқуқӣ дар ҳуқуқи маданий муайян шуда, меъёрҳои танзимкунанда ва иттиҳодияҳои касбӣ таъқид гардидаанд. Кодекси маданий ба миёнаравҳои тиҷоратӣ ишора мекунад, аммо таъриф ва шарҳи муфассали фаъолияти миёнаравӣ пешбинӣ нашудааст. Истифодаи истилоҳоти миёнаравӣ дар қонунҳои дигар (масалан, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бирҷай молӣ ва савдои бирҷавӣ») ва таҷрибаи хориҷӣ низ таҳлил шуда, зарурати такмили низоми ҳуқуқии Тоҷикистон бо истифода аз таҷрибаи пешрафтаи хориҷӣ асоснок гардидааст.

Зербоби 2: «Речай хуқуқӣ-мадани фаъолияти миёнаравӣ дар бозори молу мулки ғайриманқул».

Дар ин зербоб макоми хуқуқии фаъолияти миёнаравӣ дар бозори молу мулки ғайриманқул баррасӣ шудааст. Муаллиф нишонаи асосии миёнаравиро «амал ба манфиати шахси дигар, аммо аз номи худ» (моддаи 199, қисми 3) муайян карда, зарурати чудо кардани миёнаравии тичоратӣ ва ғайритичоратиро пешниҳод менамояд. Пешниҳод мешавад, ки калимаи «тичоратӣ» аз моддаи 199 хориҷ карда шавад, то мафҳуми миёнаравӣ умумӣ гардад. Фарқияти миёнаравӣ аз намояндагӣ дар асоси шартномавӣ будани миёнаравӣ ва мустақилияти амали он таъкид шудааст. Муаллиф инчунин иштироки ноболифон (14-18 сола) дар муносибатҳои миёнаравӣ бо розигии намояндагони қонуниро ҷонибдорӣ намуда, зарурати муайянкунии дақиқи меъёрҳои хуқуқиро барои пешгирии омехташавии мафҳумҳо таъкид мекунад.

Зербоби 3: (дар матн зикр нашудааст, аммо умуман дар бораи миёнаравӣ).

Муаллиф хусусиятҳои хуқуқии миёнаравиро ҳамчун институти хуқуқи мадани муайян намуда, онро ба хизматрасонии муздинок, мустақилият дар амал ва ба манфиати муштарӣ равона шудан тақсим мекунад. Шартнома ҳамчун асоси хуқуқии миёнаравӣ муайян шуда, набудани он хавфҳои хуқуқӣ ва иқтисодиро ба миён меорад. Уҳдадориҳои муштарӣ (пешниҳоди маълумот, пардохти мукофот, ҷуброни ҳароҷот) ва зарурати расмигардонии шартномаҳо барои таъмини муайянни хуқуқӣ таъкид шудаанд. Пешниҳоди иловайи моддаи 199¹ ба Кодекси мадани барои муайянкунии дақиқи мафҳуми миёнаравӣ ва танзими он як навоварии муҳими илмӣ аст, ки ба устувории муносибатҳои хуқуқӣ мусоидат менамояд.

Боби дуюми диссертатсия, ки ба таҳлили хизматрасонии риэлторӣ дар бозори молу мулки ғайриманқул бахшида шудааст, дар маҷмӯъ дорои ду самти асосӣ мебошад: муайян намудани моҳият, аҳамият ва хусусиятҳои хуқуқии хизматрасонии риэлторӣ ҳамчун фаъолияти миёнаравӣ, инчунин баррасии муаммоҳои танзими хуқуқӣ- мадани дар заминаи шартномаи хизматрасонии риэлторӣ. Муаллиф дар зербоби аввал, бо такя ба таҳлили амалияи нотариалий ва судӣ, номувофиқатӣ ва нуқсонҳои қонунгузории амалкунандаи Тоҷикистонро, аз ҷумла қонунгузории маданий, дар соҳаи фаъолияти риэлторӣ иброз намуда, ҳолигиҳои хуқуқиро яке аз омилҳои асосии мушкилот медонад. Дар шароите, ки меъёрҳои мушаххаси танзимкунанда вучуд надоранд, иштирокчиёни бозор принсиби «он ҷизе ки манъ нашудааст, иҷозат дода мешавад»-ро роҳнамо мегиранд, ки ин ҳолат, гарчанде ҷандирӣ муносибатҳоро таъмин мекунад, ҳамзамон номуайянни хуқуқӣ ва ҳавфи баҳсҳои судиро зиёд менамояд. Дар натиҷа, зарурати ислоҳоти қонунгузорӣ бо мақсади бартараф кардани ҳолигиҳо, унификацисияи амалияи хуқуқӣ ва таъмини ҳифзи хуқуқии иштирокчиёни бозор ба таври мубрам зикр мегардад. Муаллиф бо такя ба таҷрибаи амалии дохилӣ, намояндагиро, ки дар асоси ваколатнома амалӣ мегардад,

ҳамчун шакли пахнгардидаи фаъолияти риэлторӣ дар кишвар муайян мекунад, аммо бо назардошти нуқсонҳои қонунгузорӣ инроҳро оптималӣ намешуморад. Мавқеи қонунгузории маданий, ки шумораи зиёди меъёрҳои диспозитивиро пешбинӣ мекунад, ҳамчун василаи пур кардани фазои холии шартномаҳо таъкид мегардад. Муаллиф зарурати таърифи қонуниӣ додан ба мағҳумҳои «риэлтор», «ширкати риэлторӣ», «бозори молу мулки гайриманқул», «объектҳои молу мулки гайриманқул» ва «истифодабарандагони хизматрасонии риэлторӣ»-ро бо пешниҳоди формулировкаҳои мушаххас асоснок менамояд. Дар асоси таҳлили адабиёти ҳуқуқӣ, фаъолияти риэлторӣ ҳамчун фаъолияти мунтазами касбӣ дар бозори молу мулки гайриманқул, ки бо мақсади ба даст овардани мукофот барои анҷоми амалиёт бо объектҳои гайриманқул анҷом мегирад, муайян карда мешавад. Муаллиф зарурати фарқгузорӣ байни фаъолияти риэлторон ва амалҳои мақомоти давлатӣ ё шахсони ваколатдорро таъкид мекунад. Бо дарназардошти манфиати иқтисодӣ ва хусусияти соҳибкорӣ доштани ин фаъолият, зарурати таҳияи қонунгузории маҷмӯӣ барои таъмини шаффофият ва ҳифзи манфиатҳои истеъмолкунандагон дар бозор пешниҳод мегардад. Муқоисаи таҷрибаи ҳориҷӣ, баҳусус ИМА, нишон медиҳад, ки дар баъзе кишварҳо риэлторон ҳамзамон хизматрасонии ҳуқуқии марбут ба аҳҳои гайриманқулро низ иҷро менамоянд, ки ҳамчун хизматрасонии ёрирасон арзёбӣ мешавад. Муаллиф ҳамчунин ба таҳқиқоте ишора мекунад, ки тибқи онҳо нарҳи молу мулки бо иштироки риэлторон фурӯҳташуда назар ба ҳолатҳои бе риэлтор пасттар буда, ин ҳолат барои фурӯшандагон манфӣ, вале аз дидгоҳи бозори умумӣ метавонад ҳамчун механизми танзими нарҳҳо ва таъмини дастрасии манзил арзёбӣ гардад.

Дар зербоби дуюм таваҷҷуҳ ба мушкилоти ҳуқуқӣ-маданий дар танзими шартномаи хизматрасонии риэлторӣ равона шудааст. Таҳлили таҷрибаи қонунгузории Россия ва Белоруссия нишон медиҳад, ки дар он кишварҳо барои субъектҳои хизматрасонии риэлторӣ талаботи қатъӣ мавҷуд аст, аз ҷумла гирифтани иҷозатномаи маҳсус, гузаштан аз сертификатсия ва аккредитатсия, бақайдгирии давлатӣ ва гирифтани сертификатҳои аккредитатсионӣ барои кормандон. Чунин талабот сифати хизматрасониро боло бурда, воридшавии субъектҳои тасодуфиро, ки метавонанд ҳуқуқ ва манфиатҳои иштирокчиёни бозорро поймол кунанд, пешгирий менамояд. Дар Тоҷикистон, бо назардошти рушди босуръати бозори гайриманқул, аз ҷумла бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти гуногун, муқаррар намудани талаботи қатъӣ ба риэлторон тавассути қонунгузории маҳсус, аз ҷумла лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти риэлторӣ», зарур шуморида мешавад. Шартномаи хизматрасонии риэлторӣ, вобаста ба табиити ҳуқуқӣ, ҳамчун шартномаи оммавӣ шинохта мешавад, ки Кодекси маданий нисбат ба он як қатор талаботро пешбинӣ менамояд: риэлтор бояд шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ бошад, аз бастани шартнома бо фармоишгар даст кашида наметавонад ва ӯҳдадор аст хизматро ба доираи номаҳдуди шахсон расонад. Моддаи 861 Кодекси

маданӣ ичрои шахсии ӯҳдадориҳоро аз ҷониби риэлтор талаб менамояд, ба шахси сеом вогузор намудани ичрои шартнома танҳо дар ҳолати пешбинишуда дар шартнома иҷозат дода мешавад. Шартномаи мазкур аз лиҳози ҳуқуқӣ консенсуалӣ буда, аз лаҳзаи аксепт гардидани оферта баста ҳисобида мешавад ва аксепт бояд пурра ва бечунучаро бошад. Муаллиф ҳамчунин ба фарқияти байни пешниҳоди оферта ва танҳо даъват ба овардани оферта (масалан, реклама) ишора менамояд.

Ҳамин тариқ, муҳтавои боби дуюм бо таҳлили амиқи моҳият ва аҳамияти хизматрасонии риэлторӣ, муайянсозии мушкилоти ҳуқуқӣ-маданӣ ва пешниҳодҳои муаллиф барои такмили қонунгузорӣ, бо такя ба таҷрибаи дохилӣ ва ҳориҷӣ, асоснок карда шудааст.

Боби сеоми диссертатсия «Хусусиятҳои шартномаи хизматрасонии риэлторӣ дар бозори молу мулки ғайриманқул» номгузорӣ шудааст, ки ба ду зербоб тақсим мешавад:

Зербоби аввал - «Унсурҳои шартномаи хизматрасонии риэлторӣ»

Муаллиф бар он аст, ки дар Тоҷикистон ҳанӯз санади ҳуқуқии ягона барои ба танзим даровардани шартномаи хизматрасонии риэлторӣ вуҷуд надорад. Ин ҳолат ба гуногурангии таҷрибаи тартибидҳии он оварда мерасонад: ҳар тараф вобаста ба манфиатҳо ва амалияи мавҷуда шакли ҳуқуқии шартнома ва муҳтавои онро интиҳоб мекунад.

Аз лиҳози ҳуқуқӣ, шартнома дар ин соҳа дар зери гурӯҳи шартномаҳои омехта қарор дорад - зеро он унсурҳои гуногуни қарордодҳои шартномавиро (комиссия, агентӣ ва ғайра) муттаҳид мекунад. Муаллиф бори дигар таъкид мекунад, ки барои бехтар ташкил ва истифодабарии ин шартҳо таҳлили доктриналӣ ва ҳуқуқӣ зарур аст, то хусусиятҳои хоси онҳо бартараф ва муносибатҳои тарафҳо шаффоф ва мунаzzам роҳандозӣ шавад.

Шартномаи хизматрасонии риэлторӣ бояд ҳаттӣ ва мувофиқи талаботи Кодекси маданӣ тартиб дода шавад. Ҳамчунин, «шартҳои назаррас» - яъне шартҳое, ки барои тасдиқи шартномаи мазкур муҳим ҳастанд - бояд равshan муайян шаванд; ин тамоман мувофиқи моддаи 482 Кодекси маданӣ аст (унсурҳои назаррас, вазифагузориҳо, шартҳое ки қонун ё, шакли маҳсус, ё талаботи тарафҳо онро ҳатмӣ эътироф мекунанд).

Муаллиф пешниҳод мекунад, ки дар лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти риэлторӣ» саҳм гузоштан ва ҳатмӣ кардани маҷмӯи чунин шартҳои назаррас, инчунин ба сифати вазифаҳои иҷроқунанд (варианти хизматрасониро муфассал) равона карда шавад. Онҳо ба муҳтавои сафати хизматрасонӣ низ ба мисли моддаҳои 794 ва 859 Кодекси маданӣ ишора мекунанд: сифати хизматрасонӣ бояд мувофиқи талаботи шартнома ё, дар ҳолати нопурра будани он, мувофиқи стандартҳои умумии хизматрасониҳои шабеҳ муайян шуда бошад.

Зербоби дувум - «Ҷавобгарии тарафҳо дар шартномаи хизматрасонии риэлторӣ».

Дар ин боб, муаллиф дар бораи асосҳои ҳуқуқӣ барои таъини ҷавобгарии тарафҳо сухан мегӯяд. Ҷавобгарӣ бояд тибқи муқаррароти умумии Боби 30 Кодекси маданий ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон» ба роҳ монда шавад. Ҷавобгарӣ дар шакли ҷуброни зарап ва/ё пардохти ноустуворона (неустойка) татбиқ мегардад.

Мафҳуми зарап дар Кодекси маданий (моддаи 14) васеъ ифода ёфтааст: ҳарочоте, ки шаҳс борои барқарорсозии ҳуқуқҳои вайроншуда мекунад, талаф (хисорати воеӣ) ё фоидай аздастрафттаро (даромади гумшуда) дар бар мегирад.

Муаллиф таъкид мекунад, ки қонунгузории маданий принципи пурра рӯйпӯш намудани зарапро ба кор мебарад, аммо вакилҳои шартнома аксар вақт моҳияти неустойка ва ӯҳдадориҳои онҳоро дуруст дарк намекунанд, ки дар амал ба татбиқи нодуруст оварда мерасонад.

Аҳамияти илмӣ, амалий, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия. Аҳамияти илмию амалии таҳқиқоти мазкур дар он зоҳир мегардад, ки муаллиф бо истифода аз равиши комплексӣ масъалаҳои асосии танзими ҳуқуқӣ-маданий хизматрасонии риэлториро дар бозори амволи ғайри манул таҳлил намуда, вазифаҳои пешгузоштаро пурра ичро кардааст. Натиҷаҳои бадастомада борои рушди минбаъдаи илми ҳуқуқи соҳибкорӣ, маданий ва дигар илмҳои марбут ба мавзӯи мазкур заминай боэътиими назариявию методологӣ фароҳам меоранд.

Аҳамияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки татбиқи тавсияҳои муаллиф оид ба такмили қонунгузорӣ ва қабули қонун вобаста ба танзими хизматрасонии риэлторӣ ин институти маҳуми ҳуқуқи маданиро такмил мебахшад. Ин тадбирҳо имконияти ҳифзи муассисаҳои иқтисодиву тиҷоратиро дар муҳити рақамий беҳтар намуда, борои рушди иқтисодии кишвар заминай мусоид фароҳам меоранд.

Бо истифода аз хulosаву пешниҳодҳои диссертатсия, заминай ҳуқуқии дар соҳаи хизматрасониҳои риэлторӣ бояд устувор ва пайваста такмил дода шавад, то ки ба афзоиши эътиими шаҳрвандон ва ҷомеа нисбат ба бехатарӣ ва шаффофияти муомилоти амволи ғайриманқул мусоидат намояд. Ин раванд дар маҷмӯъ ба рушди устувори бозори амволи ғайриманқул ва таҳқими суботи иҷтимоию иқтисодӣ мусоидат ҳоҳад кард.

Ҳамин тариқ, натиҷаҳои ин таҳқиқот дорои аҳамияти баланд назариявӣ, амалий, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мебошанд ва метавонанд саҳми арзанда дар такмили фаъолияти бозори хизматрасониҳои риэлторӣ ва рушди муносибатҳои марбут ба муомилоти амволи ғайриманқул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузоранд.

Нашри натиҷаҳои таҳқиқ аз рӯйи мавзӯи диссертатсия.

Нуктаҳои асосии назариявӣ ва амалии ба ҳимоя пешниҳодшудаи муаллиф дар 8 мақолаи илмӣ, ки аз он 3 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонида шудаанд. Шумораи маводди чопшуда ба банди 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, мувофиқ мебошад.

Мутобиқатии барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Диссертатсияи Сатториён Алишер Ҳамидзода ба талаботи банди 31 ва 33 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорой мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Сатҳи навғонии илмии диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар конференсияҳои илмию амалий саҳми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Автореферат, ки аз диссертатсия бармеояд, ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, ҷавобгӯ мебошад.

Бо вучуди баҳои мусбате, ки дар такриз баён гардид, дар рисолаи мазкур баъзе масълаҳои ҳалталаб ҷой дорад:

1. Дар нуктаи аввали ба ҳимоя пешниҳод гашта, муаллиф фаъолияти миёнаравиро дар бозори молу мулки ғайриманқул ҳамчун раванде муайян кардааст, ки «новобаста аз танзими ҳуқуқӣ, бештар хусусияти иқтисодӣ дорад» муайян намудааст ва пешниҳод кардааст, ки ба боби 11 Кодекси маданий моддаи нави 199 «Миёнаравӣ» ворид карда шавад. Бо вучуди арзиши назариявӣ ва амалии ин пешниҳод, матни модда аз ҷиҳати **фарқгузории возех байни миёнаравии умумимадани ва миёнаравии тиҷоратӣ** камбуд дорад. Дар ҳолати набудани чунин фарқгузорӣ, ҳавфи омехтани заминаҳои ҳуқуқии миёнаравии ғайритичоратӣ (масалан, миёнаравии шахсӣ ё яқдафъаина) бо фаъолияти риэлторӣ ҳамчун намуди фаъолияти соҳибкорӣ фаҳмида мешавад. Ин метавонад ба мушкилоти тафсири ҳуқуқӣ ва татбиқи меъёрҳо дар амалия оварда расонад; хусусан дар ҳолате, ки қонунгузории соҳавӣ (қонунҳои марбут ба иҷозатдиҳӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ) низ талаботи худро дорад. Пешниҳод мегардад, ки дар моддаи нав пешниҳодшуда, меъёрҳои мустақил оид ба **мавқеи ҳуқуқӣ ва аломатҳои фарқкунандай миёнаравии тиҷоратӣ ва риэлторӣ** ворид карда шаванд, то мутобиқати қонунгузории маданий бошад. Ҳоҳиш мекардам, ки ин масъларо шарҳ дижед.

2. Дар нуктаи 4 дуруст муайян карда шудааст, ки набудани шартҳои мувофиқа оид ба нарҳ ва муҳлати хизматрасониҳои риэлторӣ самаранокии муносибатҳои шартномавиро коҳиш медиҳад ва зарурати қонунӣ муқаррар кардани онҳо ба вучуд меояд. Бо ин вучуд, таҳқиқоти диссертасионӣ аз таҳлили муқоисавии таҷрибаи ҳуқуқии давлатҳои дигар дар ин самт бенасиб мондааст. Муқоисаи меъёрҳои ҳатмии шартномаҳои риэлторӣ дар кишварҳое, ки бозори амволи ғайриманқул рушдёftааст, метавонист заминаи назариявӣ ва амалии пешниҳодро

тақвият дихад. Ин гуна таҳлил имконият медод, ки ҳангоми ворид кардани тағириу илова ба қонунгузории миллӣ, механизмҳои санчидашудаи байналмилалӣ ба назар гирифта шаванд, ки ин на танҳо сатҳи ҳифзи ҳуқуқии фармоишгаронро баланд мебарад, балки ба эътиимод ва шаффофияти бозори амволи гайриманқул низ мусоидат меқунад. Муаллиф метавонист дар ин самт ба далелҳои бештар ва қонунгузориҳои кишварҳои гуногун тақя намуда, тавсияи худро дақиқтар асоснок менамуд.

3. Унсурҳои шартномаи хизматрасонии риэлторӣ (саҳифаҳои 114–127). Бояд қайд кард, ки муаллифи рисолаи илмӣ дар бораи унсурҳои шартномаи хизматрасонии риэлторӣ, аз ҷумла предмети шартнома, сифати хизматрасонӣ, ҳаҷми мукофотпулӣ, тартиби пардоҳт, муҳлатҳо ва ҳуқуқу ӯҳдадориҳои тарафҳо, таҳлили муфассал ва муқоисавӣ гузаронидааст, ки ин аз ҳисоби истинодҳои зиёд ба меъёрҳои Кодекси маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҷрибаи амалӣ арзандай баҳои баланд аст. Инчунин, муаллиф пешниҳодҳои амалӣ барои такмили лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти риэлторӣ» пешкаш кардааст, ки метавонад ба ҳалли масъалаҳои танзимӣ мусоидат намояд. Бо вуҷуди ин, дар таҳқиқот як нуқтаи муҳим ҳаст, ки ба он диққати маҳсус лозим аст ва метавонад ҳамчун камбудӣ арзёбӣ шавад.

Нуқтаи асосии камбудӣ ин аст, ки гарчанде муаллиф шартномаи хизматрасонии риэлториро ҳамчун шартномаи омехта муаррифӣ карда, унсурҳои онро аз шартномаҳои комиссия, супориш ва хизматрасонии музdnок ҷудо меқунад (саҳифаҳои 114–115), вале ин масъаларо ба таври коғӣ таҳқиқ ва баҳс накардааст, ҳусусан дар қисмати татбиқи амалӣ ва пешгирии ихтилофҳои ҳуқуқӣ.

Дар таҳқиқот равшан нест, ки унсурҳои гуногуни шартномаҳои омехта (масалан, ваколатҳои намояндагӣ аз шартномаи супориш, миёнаравӣ аз шартномаи комиссия ва сифати хизматрасонӣ аз шартномаи пудрат) дар як шартномаи риэлторӣ бояд ба қадом меъёрҳои императивӣ ё диспозитивӣ мувофиқат кунанд, то ихтилофҳои ҳуқуқӣ пеш наоянд. Муаллиф танҳо ба тавсифи умумӣ басанда карда, мисолҳои мушаххас аз таҷрибаи судӣ ё ҳолатҳои амалиро наовардааст, ки ин метавонад ба нофаҳмиҳо дар татбиқи шартномаҳо оварда расонад (саҳифаҳои 116–118, ки дар онҳо предмети шартнома ва намудҳои хизматрасонӣ тавсиф шудаанд, аммо бе таҳлили ҳамоҳангӣ).

Эродҳо ва камбудиҳои зикршуда, дар маҷмуъ, аҳамияти назариявию амалии диссертатсияи мазкурро коста намекунанд ва ба муҳтавои кор таъсири манғии зиёд намерасонанд.

Дар умум, диссертатсияи Сатториён Алишер Ҳамиздода дар мавзӯи «Муаммоҳои танзими ҳуқуқӣ-граждании хизматрасонии риэлторӣ дар бозори молу мулки гайриманқул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаҳои назариявӣ ва амалӣ», барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи гражданий; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии ҳусусӣ пешниҳод шудааст, дар сатҳи баланди илмӣ ба анҷом расида, ба талаботи бандҳои

31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дарачаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси номбаршуда мебошад.

Муқарризи расмӣ:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
дотсенти кафедраи ҳуқуқи маданий ва
иқтисодии факултети ҳуқуқшиносии
Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мирзоев П.И.

Суроғ: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, Саид Носир, 33
Телефон: +992 (37) 224-17-86
Факс: (37) 224-17-86
E-mail: info@apa.tj; mirzoev-p-87@mail.ru

Имзои Мирзоев П.И.-ро тасдиқ мекунам:
Сардори раёсати кадрҳо, коргузорӣ ва корҳои
махсуси Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Зоирхонзода Ф.З.

13.08.2025г



Суроғи муассиса: 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33,
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон. Тел.: 224-17-86, 224-83-93 (факс), email: info@ipa.tj.